



«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори
Донишгоҳи давлатии
омӯзгорӣ Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ, доктори илми таърих,
профессор Ибодуллоҳозода А.И.

«17» апрели соли 2024

ТАҚРИЗИ

муассисай пешбар ба диссертатсияи Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек дар мавзуи «Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдулло Рӯдакӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илм. Диссертатсияи номзадии Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек дар мавзуи «Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдулло Рӯдакӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мутобиқат менамояд.

Ҳарчанд дар забоншиносии тоҷик баррасии хусусиятҳои забонии осори хаттӣ аз нимаи дуюми қарни гузашта шуруъ гардида бошад ҳам, ҳанӯз масъалаҳои таҳқиқталаб кам нестанд. Масалан, ба риштаи таҳқиқ кашида шудани мавзуи «Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдулло Рӯдакӣ» аз ҷониби Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек иқдоми муҳим ва саривақтист.

Истиқлоли давлатӣ ҳамчун марҳилаи нави инкишофи илмиву фарҳангӣ ба муҳаққиқон имкон фароҳам овард, ки ба масолили забоншиносӣ бо диду назари нав таваҷҷуҳ намуда, ба дастовардҳои муҳимми илмӣ ноил гарданд. Дар ин замине, баррасии ҷанбаҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдулло Рӯдакӣ яке аз самтҳои назаррас ва қобили қабул маҳсуб меёбад, ки дар диссертатсияи мавриди тақриз хеле хуб баррасӣ шудааст.

Дар рисола бар ин таъкид мегардад, ки муҳаққиқон бештар ба масъалаҳои рӯзгори шоир ва таҳқиқи ҷанбаъҳои адабии шеъри адиб таваҷҷуҳ намуда, дар мавриди ҷиҳатҳои забонии шеъри шоир ба истиснои ҷанд асару мақолаҳои муҳтасар корҳои муҳимми илмӣ-тадқиқотии фарогир диди намешавад. Дар ҳоле ки забони осори устод Рӯдакӣ бозгӯйи масоили муҳимми илмиест, ки ниёз ба баррасиҳои ҳаматарафаи таҳқиқотӣ мебошад.

Саҳми шаҳсии довталаб дар ҳалли масъалаҳои илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Сохтори умумии кор, масъалагузориҳои мушаххаси илмӣ, мубрамӣ ва зарурати баргузории

таҳқик, дарацаи омӯзиши он, ҳадаф ва вазифаҳои асосии масоили таҳқиқшаванда, навоварии таҳқик ва аҳаммияти назарию амалии он, инчунин, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва хулосаю натиҷагириҳои муаллиф, саҳм ва нуқтаи назари бевоситаи шахсии ўро таъкид менамоянд. Саҳми шахсии диссертант, ҳамзамон, дар омӯзиши назарияҳои донишмандони муосири ватаниву хориҷӣ дар робита ба мавзуи пажуҳиш, омода намудани мақолаву маъруза доир ба мавзуи таҳқик инъикос меёбад. Муносабати инфириодии назарӣ ва методологии муаллиф дар баррасии масъалаҳои марбут ба морфологияи таърихии забони адабии тоҷикӣ мусоидат менамояд.

Диссертатсияи тақризшаванда бар асоси усулҳои маъмули забоншиносӣ, ба мисли мушоҳидаву муқоиса, синхрониву диахронӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва тавсифӣ-таҳлилӣ омода шудааст. Инчунин, дар ҷараёни таҳқик методи оморӣ низ ба кор гирифта шудааст. Дар диссертатсия муаллиф бо такя ба назару андешаҳои забоншиносон муҳимтарин ҳусусиятҳои вожагонӣ ва роҳҳои калимасозии осори Абуабдуллоҳи Рӯдакиро ба риштаи таҳқик қашидааст.

Натиҷаҳои мушаҳҳаси илмӣ, ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дархостшаванда мумкин аст. Навоварии диссертатсияи номзадии Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки нахустин маротиба дар забоншиносии тоҷик қабатҳои луғавӣ ва калимасозии назми Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мавриди таҳқик қарор гирифта, онҳо бо забони адабии муосири тоҷикӣ муқоиса карда шудаанд.

Аҳаммияти назариявии таҳқик дар он зоҳир мешавад, ки дар забоншиносии тоҷик бори аввал масоили назариявии марбут ба қабатҳои мавзуии осори Рӯдакӣ, маҳсусан, соматизмҳо, лексемаҳои ифодакунандай шаҳс ва соҳтори сарфии вожаҳо дар шакли монографӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.

Аҳаммияти амалии диссертатсияи мавриди тақриз дар он ифода мешавад, ки натиҷаву хулосаҳои таҳқиқро метавон дар таълими фанҳои забоншиносӣ, маҳсусан, таърихи забони адабии тоҷик, назарияи луғатшиносӣ, таҳлили мутуни классикӣ, таълифи китобҳои дарсию воситаҳои таълимӣ ва фарҳангномаҳо ҳамчун сарчашма истифода гардад.

Диссертатсияи Ҷурабекзода Ф. Ҷ. аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқик, ду боб ва фаслҳову зерфаслҳо, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқик ва феҳристи адабиёт иборат буда, ба талаботи илмии диссертатсияҳо барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ ҷавобгӯ мебошад.

Дар муқаддимаи диссертатсия доир ба мубрамии мавзӯъ, дараҷаи омӯзиш, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, манбаъҳо, ихтиораҳо, асосҳои назарӣ ва методологии илмӣ, аҳаммияти назариявию амалии таҳқиқ, навгонии илмиву тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ маълумот пешниҳод шуда, муҳиммияти мавзуи таҳқиқ ва объекту предмети он мушаххас карда шудааст.

Боби аввали диссертатсия «Таҳқиқи қабатҳои луғавии осори Абуабдулло Рӯдакӣ» номгузорӣ шуда (саҳ. 12-94), аз се фасли алоҳида иборат аст. Муаллифи диссертатсия дар боби мазкур пас аз мулоҳизаронӣ оид ба матолиби муқаддимотӣ ва назариявии марбут ба соматизмҳо роҷеъ ба истифодаи соматизмҳо, баррасии воҳидҳои луғавии ифодакунандай шаҳс ва калимаҳои хешутабориву мансубият ва машғулияти одамон андешаронӣ намудааст. Фасли аввали боби якум «**Матолиби муқаддимотӣ**» унвон дошта, муаллиф дар мавриди осори устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маълумот дода, аз таъриҳ ва дараҷаи омӯзиши мероси адабии адиб сухан намудааст. Дар фасли мазкур бо мақсади мушаххас намудани дараҷаи пажуҳиши мероси адабии устод Рӯдакӣ осори илмии мансуб ба рӯдакишиносиро таҳлилу баррасӣ намудааст.

Фасли дуюми ин боб – «**Баррасии соматизмҳо дар ашъори Рӯдакӣ**» ном дошта, ду зерфаслро дар бар мегирад. Унвончӯ дар ин фасл дар бораи соматизмҳо маълумоти назариявӣ дода, истифодаи ин навъи вожаҳоро дар осори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мавриди пажуҳиш қарор додааст.

«Баррасии воҳидҳои луғавии ифодакунандай шаҳс» - унвони фасли сеюми боби аввал аст, ки он аз ду зерфасл иборат аст. Масъалаи асосӣ дар фасли мазкур баррасии воҳидҳои луғавии ифодакунандай шаҳс буда, диссертант дар асоси осори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ калимаҳои хешутаборӣ ва калимаҳои ифодакунандай мансубият ва машғулияти одамонро аз лиҳози маъно ва дараҷаи корбурд таҳқиқ намудааст. Аз таҳлилу баррасиҳои муаллифи диссертатсия маълум аст, ки ў ба осори назариявии соҳа ва осори адабии шоир дастрасӣ доштааст. Пас аз анҷоми фаслҳо мавзуи боби якум хулоса карда шудааст, ки он аз панҷ банд иборат аст.

Боби дуюми диссертатсия «Таҳқиқи соҳтории таркиби луғавии ашъори Абуабдулло Рӯдакӣ» ном дошта (саҳ. 95-163), фарогири чор фасл мебошад. Оид ба ҳадафи боби мазкур муҳаққик қайд намудааст, ки «бо мақсади муайян соҳтани нақши вандҳо ва калимаҳои мураккаби типи копулиятивиу детерминативӣ дар осори устод Рӯдакӣ дар фаслҳои ин боб ҳар ванд дар алоҳидагӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта ... қолибҳои калимасозии вожаҳои мураккаб баррасии илмӣ мегардад» (с. 95). Аз

мушохидаҳо маълум гардид, ки муаллиф ба ҳадафи дар пешгузоштааш ноил гардидааст.

Фасли якум тибқи анъана ба «**Матолиби муқаддамотӣ**» бахшида шуда, дар фасли дуюм «**Пасвандҳои исмоз дар назми устод Рӯдакӣ**» мавриди таҳлилили амиқ қарор гирифтаанд. Муаллиф баъд аз баррасии накши пасвандҳо ба хulosae омадааст, ки дар осори устод Рӯдакӣ «бо вандҳо соҳтани калимаҳо роҳи муҳимми калимасозӣ ба шумор меравад. Зимни исмозӣ пасвандҳои –ӣ// -ғӣ, -а, -ак, -иш, -гоҳ, -гор, -бон, -ор, -гон, истон, -сор, -зор, -вар, -ин, -шан, -ол, -када, -дон, ва ҳангоми соҳтани вожаҳои сифатӣ пасвандҳои –ӣ, -он, -а, -вор, -ин, -манд, -анда, -о дар шеъри шоир нақши асосӣ доранд» (с. 166).

Фасли сеюм «**Пасвандҳои исмоз дар назми устод Рӯдакӣ**» - номгузорӣ шуда, дар ин фасл вандҳои сифатсози забони адабии муосири тоҷикиро бо пасвандҳои сифатсози осори устод Рӯдакӣ муқоиса намудааст.

«**Баррасии калимаҳои мураккаб**» - сарлавҳаи фасли чоруми боби дуюм буда, ин фасл таҳкики роҳу усулҳои калимасозии исму сифатҳои мураккаби ашъори устод Рӯдакиро дар бар гирифтааст. Мисли фаслҳои қаблӣ баъд аз овардани матолиби муқаддамотӣ нахуст исмҳои мураккаби типи копулиятивӣ ва қолибҳои соҳташавии онҳо, пасон исмҳои мураккаби типи детерминативӣ ва қолибҳои созмонёбии онҳо, сифатҳои мураккаби пайвасту тобеъро ба таври муфассал таҳлил намудааст.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек дар сатҳи хуб анҷом дода шуда, соҳтори умумии рисола бо бобу фаслҳо комилан мувофиқат меқунад. Диссертатсияи такризшаванда аз он гувоҳӣ медиҳад, ки муаллифи он дониши васеи соҳавӣ ва маҳорати баланди касбиро дорост. Хулосаҳои дар охири бобҳои овардашуда инъикоскунандай муҳтавои муҳтасари бобҳои рисола буда, хулосаи ниҳоии кор, ки дар 12 банд ҷамъбаст шудааст, муҳтавои диссертатсияро ба таври пурра инъикос менамояд.

Дар баробари дастовардҳои назаррасу арзишманд дар диссертатсия як қатор камбудиҳо ва нуқсонҳои услубию китобатӣ ва мавзӯй ба назар расид, ки ба эътибор гиритфани онҳо дар оянда ба манфиати кор мебошад:

1. Дар мундариҷа ба таври мушаҳҳас нишон додани саҳифа, аз ҷумлаи талаботи ҷории маводи нашршаванда мебошад, аммо дар матни диссертатсия мундариҷа бидуни ишораи саҳифаҳо оварда шудааст.

2. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар баъзе мавридҳо барои тақвияти фикр мисолҳо оварда нашудаанд (с. 36, 41, 42, 46, 50) ва гоҳо мисолҳои овардашуда таҳлил нашудаанд (с. 126, 129, 131).

3. Боби дуюми диссертатсия «**Таҳқиқи соҳтории таркиби луғавии ашъори Абуабдулло Рӯдакӣ**» унвон гирифтааст, аммо муаллиф танҳо усули пасвандваслкуни калимасозии исму сифат ва исму сифатҳои мураккабро баррасӣ намуда, оид ба роҳи пешвандваслкуни исму сифат ва калимасозии ҳиссаҳои дигари нутқ таваҷуҳ нанамудааст.

4. Дар диссертатсия аз мақолаву диссертатсияҳое, ки солҳои охир оид ба калимасозӣ анҷомдода шудаанд, истифода нашудааст. Рисолаву мақолаҳои Валиев Ч. ва Тоирзода А. аз чумлаи онҳоянд.

5. Дар саҳифаҳои ҷудогонаи диссертатсия ва автореферат ғалатҳои китобатӣ (с. 15, 25, 26, 33, 163) ва имлой (с. 4, 6, 10, 14, 18, 21, 22) ба назар мерасанд.

Эродҳои овардашуда ҷузъӣ буда, арзиши илмии пажуҳиши мазкурро коҳиши намедиҳанд. Дастовардҳои илмӣ дар диссертатсияи мазкур арзишманду назаррасанд ва муҳаққиқ ба ҳадафу вазифаҳои муайяннамудааш расидааст.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ бо он собит мешавад, ки ӯ мутахассиси соҳаи забоншиносӣ буда, диссертатсия бо ихтисоси илмии интиҳобнамудаи муаллиф мувофиқат менамояд. Мавзуи диссертатсия ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзӯъ ва масъалаҳои таҳқиқ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ таъйин шудаанд, пурра мувофиқат мекунад.

Мазмuni диссертатсияи номзадии унвонҷӯ **Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек** бо номи «**Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдулло Рӯдакӣ**» бо фишурдаҳои он, ки ба ду забон: тоҷикӣ ва русӣ навишта шудаанд, 7 мақолаи илмӣ, 5-тояш дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидааст, муҳтавои таҳқиқотро пурра инъикос мекунанд.

Автореферати диссертатсия ва маводи интишорнамудаи муаллиф фарогири мазмуну муҳтавои асосии диссертатсия мебошанд.

Хулоса, диссертатсияи номзадии Ҷурабекзода Фотима Ҷурабек дар мавзуи «Вижагиҳои вожагонӣ ва калимасозии осори Абуабдулло Рӯдакӣ» таҳқиқоти илмии анҷомёфта буда, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобғӯ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ сазовор аст.

Тақризи муассисаи пешбар дар асоси муқаррароти бандҳои 76-79 ва 81-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ гардидааст, таҳия ва пешниҳод шудааст.

Тақриз аз ҷониби номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадовиҷ омода гардида, дар ҷаласаи кафедраи мазкур санаи 16-уми апрели соли 2024 муҳокима ва тасдиқ шудааст.

Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 12 нафар. Натиҷаи овоздихӣ: тарафдор – 12 нафар, зид – «нест», бетараф – «нест».

Суратҷаласаи № 9 аз 16.04.2024.

Раиси ҷаласа:

Мудири кафедраи назария ва
амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент  Шерализода Адолат
Шералий

Эксперт:

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти
кафедраи назария амалияи забоншиносии
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

Раҳмонов Бахтиёр
Нурмаҳмадовиҷ

Котиб:

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти
кафедраи назария ва амалияи забоншиносии
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 

Юсупов Шоҳин
Раҳимбердиевиҷ

Имзоҳои дотсентон Шерализода А., Раҳмонов Б.Н.,

Юсупов Ш. -ро тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсусистони
Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ



Мустафозода Абдукарим

Сурогаи муассисаи пешбар:

Нишонӣ: 734003, ш. Душанбе,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, хиёбони Рӯдакӣ, 121
Почтаи электронӣ: info@tgpu.tj
Сомонаи расмӣ: www.tgpu.tj
Тел.: +992 (37) 224 13 83
«16» апрели соли 2024.